

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДАР БОРАИ АЗ ЭЪТИБОР СОҚИТ ДОНИСТАНИ БАЪЗЕ САНАДҲОИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, КИ ДАР ДАВРАИ АЗ СОЛҲОИ 1938 ТО 1948 ҚАБУЛ ШУДААҢД

Моддаи 1.

Санадҳои зерини қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар давраи аз солҳои 1938 то 1948 қабул шудаанд, аз эътибор соқит дониста шаванд:

- Қонун аз 14 июли соли 1938 «Дар бораи ҷуброн намудани хароҷоти вакилони Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба иҷрои ваколатҳои вакилӣ» (Иҷлосияи аввали Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботи стенографӣ);
- Фармон аз 28 январи соли 1939 «Дар бораи таъсиси ноҳияҳо дар шаҳри Сталинобод» (Суратмаҷлиси № 6, 1);
- Қонун аз 21 майи соли 1940 «Дар бораи гузаронидани хати тоҷикӣ аз лотини ба алифбои нави тоҷикӣ дар асоси хати русӣ» (Ҳисоботи стенографии иҷлосияи чоруми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати якум);
- Фармон аз 28 сентябри соли 1940 «Дар бораи навиштаҷоти матни тоҷикӣ дар нишони Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Суратмаҷлиси №31, 2);
- Қонун аз 12 майи соли 1944 «Дар бораи таъсиси комиссариатаи халқии муҳофизати иттифоқӣ-ҷумҳуриявии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Иҷлосияи ҳафтуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати якум, ҳисоботи стенографӣ);
- Фармон аз 27 марти соли 1946 «Дар бораи азнавтасисдиҳии Шӯрои комиссарони халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва комиссариатҳои халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазоратҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Суратмаҷлиси № 78, 20);
- Фармон аз 25 январи соли 1947 «Дар бораи муқаррар намудани унвони фахрии «Пешвари пахтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Суратмаҷлиси № 85, 26);
- Фармон аз 5 феввали 1947 «Дар бораи муқаррар намудани унвони фахрии ҳофизи халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Суратмаҷлиси № 85, 32);
- Фармон аз 20 декабри соли 1947 «Дар бораи имтиёзҳо ва бартариҳои пешниҳодшаванда ба шахсоне, ки бо ордени Байрақи Сурхи Меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шудаанд» (Суратмаҷлиси № 6, 52);
- Фармон аз 28 августи соли 1948 «Дар бораи дигар кардани номи пириҳои Нотгемейшфти дар Помири Ҷумҳурии Тоҷикистон ба пириҳои ба номи Г.Е.Грумм-Гржимайло» (Суратмаҷлиси № 14, 4);
- Фармон аз 25 декабри соли 1948 «Дар бораи тартиби муносибатҳои муассисаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсон мансабдори он бо муассисаҳо ва шахсони мансабдори давлатҳои хориҷа» (Суратмаҷлиси №17, 2).

Моддаи 2.

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарордода шавад.

Президент
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомали Раҳмон

ш. Душанбе
11 март соли 2010
№ 602